

ҲИСОБКУНИИ АНДОЗИ ДАРОМАД

Қисми I. Манбаи андоз аз даромад

Рамзи сатр	Номгӯи даромадҳо	Маблағ																																								
001	<p>Ҳама гуна пардохтҳо, маъфратҳо ё подошҳо-даромадҳо ҳамагӣ аз ҷумла:</p> <ul style="list-style-type: none"> - даромадҳои, ки ҳамчун музди меҳнат дода шудаанд - даромадҳо аз ғаъолияте, ки меҳнати кироя ҳисоб намешавад - ҳама гуна даромадҳои дигар 	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																								
002	<p>Тасҳеҳи даромади умумии шахси воқеӣ аз ҷумла,</p> <ul style="list-style-type: none"> - даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди саҳмияҳо (дивидендҳо), фойзҳо, бӯрдҳо, роялти ва дигар даромадҳо гирифтаи шахси воқеӣ 	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																								
003	Даромади умумӣ баъд аз тасҳеҳ (сатри 001-сатри 002)	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																								


Қисми II. Ҳисоб намудани андоз

Рамзи сатр	Тарзи ҳисобкунии	Маблағ																				
004	Бақияи музди меҳнати депонентӣ ба санаи I давраи ҳисоботӣ:																					
	а) музди меҳнат	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
	б) андози даромад	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
005	Музди меҳнати давраи ҳисоботӣ (бе назардошти андозҳо)	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
006	Андози даромади давраи ҳисоботӣ	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
007	Музди меҳнати пардохтшаванда (сатри 004 а) + сатри 005, аз ҷумла:	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
	а) пардохта шуд	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
	б) бақия (депонентӣ)	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
008	Ҳиссаи музди меҳнати пардохташуда (сатри 007 а / сатри 007 x 100)	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> %																				
009	Маблағи андоз барои ҳисоб намудан (сатри 004 б + сатри 006) x сатри 008	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
010	Бақияи андоз аз даромад	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				

Қисми III. Ҷавобгарии андозсупоранда

Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дар хамин Ҳисоб дарҷгардида тибқи санадҳои конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Роҳбар _____ Имзо _____



Санаи пешниҳоди Ҳисоб									
руз			моҳ				сол		

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Сармуҳосиб _____ Имзо _____

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!
Ному насаби Нозирӣ Ҳисобро қабул намуда _____ Имзо _____

Санаи қабули Ҳисоб дар мақомоти андоз

руз			моҳ				сол		

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!
Кайд оиди қабули Ҳисоб _____



Рамзи мақомоти андоз

Ҳисобкунии андози даромад

Қисми I. Манбаи андоз аз даромад

- дар сатри 001, маблағи ҳама гунна пардохтҳо, манфиатҳо ё подошҳо, яъне даромадҳо (ҳамагӣ), аз он ҷумла:
 - даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат дода шудаанд;
 - даромадҳо аз фаъолияте, ки меҳнати кироия ҳисоб намешаванд;
 - ҳамагуна даромадҳои дигар, дарҷ мегардад.
- дар сатри 002, даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди саҳмияҳо (дивидентҳо) фоизҳо, бурдҳо, роялти ва дигар даромадҳои гирифташудаи шахсони воқеӣ, ки қаблан андози он дар манбаи пардохт нигоҳ дошта шудааст, дарҷ мегардад;
- дар сатри 003, даромади умумӣ баъд аз тасҳеҳ (сатри 001 – сатри 002) дарҷ мегардад.

Қисми II. Ҳисоб намудани андоз

- дар сатри 004, маблағи бақияи музди меҳнати депонентӣ ба санаи 1 давраи ҳисоботӣ дарҷ мегардад, аз он ҷумла:
 - а) музди меҳнат
 - б) андози даромад
- дар сатри 005, маблағи музди меҳнати дар давраи ҳисоботӣ ҳисобшуда ба назардошти андозҳо дарҷ мегардад;
- дар сатри 006, маблағи андози дар давраи ҳисоботӣ нигоҳдошташуда дарҷ мегардад;
- дар сатри 007, маблағи музди меҳнати пардохташаванда (сатри 004 (зерсатри а) + сатри 005), аз он ҷумла:
 - дар зерсатри а) музди меҳнати пардохташуда ва дар зерсатри б) бақияи музди меҳнати депонентӣ ба охири давраи ҳисоботӣ дарҷ карда мешавад;
- дар сатри 008, ҳисси музди меҳнати пардохташуда аз ҳисоби музди меҳнати умумии пардохташаванда (сатри 007 зерсатри а) / сатри 007 x 100) дарҷ карда мешавад;
- дар сатри 009, маблағи андоз барои ҳисоб намудан (сатри 004 зерсатри б) + сатри 006 x сатри 008) дарҷ мегардад;
- дар сатри 010, маблағи бақияи карзи андоз аз даромад ба охири давраи ҳисоботӣ дарҷ карда мешавад.

Қисми III. Ҷавобгарии андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълومия (ҳисоботи) андоз дарҷшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия (ҳисобот) ва санаи қабули он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.